

Ба Шурои диссертациони 6D.КOA-004-и
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Ман, Набиев Таҳир Толибович, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи идораи давлатӣ ва иқтисоди миллии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи банди 62-и Низомномаи шурои диссертационӣ ва мувофиқи бандҳои 67 ва 69-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «30» июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, барои баромад намудан ба хайси муқарризи расмии диссертатсияи Содиқов Метархон Соқибекевич дар мавзӯи ««Татбиқи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити модели нави ҳамгироии иқтисодӣ (дар мисоли СҲШ)», ки ба шурои диссертациони 6D.КOA-004-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.13 – Иқтисодиёти ҷаҳонӣ пешниҳод шудааст, розигиямро изҳор менамоям.

Тибқи бандҳои 67 ва 69-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «30» июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «ИНТЕРНЕТ», ки барои таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худ ва интишоротам маълумот пешниҳод менамоям.

1	Насаб, ном ва номи падар	Набиев Таҳир Толибович
2	Дараҷаи илмӣ ва номгуӣ соҳаи илм, ихтисосҳои илмӣ, ки аз рӯйи онҳо диссертатсия Ҳимоя шудааст	Доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.14 – Иқтисодиёти ҷаҳонӣ
3	Унвони илмӣ	Профессор
4	Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ишғолнамуда	Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, профессори кафедраи идораи давлатӣ ва иқтисоди милли
5	Рақами телефони тамос, почтаи электронӣ,	Суроға: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кучаи Саид Носир,33,

<p>сомонаи расмӣ дар шабакаи «Интернет»</p>	<p>Тел.: (+992 37) 2241786 E-mail: info@apa.tj Сомона: www.apa.tj</p>
<p>Номгӯии интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзуи диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшаванда дар панҷ соли охир (на зиёда аз 15 интишорот)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Набиев, Т.Т. Роль интеграции в развитии мирового продовольственного рынка [Текст] / Т.Т. Набиев // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе.-2017. – № 2/9, С. 16-24. ISSN-2413-5151. 2. Набиев, Т.Т. Сущность и формы экономической интеграции [Текст] / Т.Т. Набиев // Вестник «Кишоварз». – Душанбе.- 2017. – № 3 С. 41-46. 3. Набиев, Т.Т. Проблемы администрирования НДС и пути их решения в Таджикистане [Текст] / Т.Т. Набиев // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе, 2017. – № 4/9, С. 136-142. ISSN-2413-5151. 4. Набиев, Т.Т. Дастгирии ташкилӣ ва методологияи равандҳои ташаккул ва фаъолияти марказҳои логистикӣ [Матн] / Т.Т. Набиев К.И. Шукуров, Ш. Акрамов, Э.Р.Мирзоев // Маводи Конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявиро дар мавзӯи “Мукамалгардонии фаъолияти молиявӣ – қарзӣ ва низомии андозбандӣ: назария, методология ва ҷанбаҳои амалӣ” Душанбе.- 2019. - № 3 С. 41-46. 5. Набиев, Т.Т. Хитой ва Созмони ҳамкории Шанхай: рушди ҳамкориҳо [Матн] / Т.Т. Набиев // Паёми молия ва иқтисод.- Душанбе.- 2022.- №3 (32). С.101.109 ISSN 2663-0389.

		<p>6. Набиев, Т.Т. Нақши Созмони хамкори Шанхай дар рушди муносибатҳои иқтисоди байналмилалӣ [Матн] / Т.Т. Набиев // Паёми Донишгоҳи Хоруғ, Хоруғ.- 2022.- С.57-66. ISSN-2664-5696.</p>
--	--	---

Муқарризи расмӣ
 доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори
 кафедраи идораи давлатӣ ва иқтисоди
 миллии Академияи идоракунии
 давлатии назди Президенти Ҷумҳурии
 Тоҷикистон

Набиев Т.Т.

Имзои Набиев Т.Т.-ро тасдиқ мекунам
 Сардори шуъбаи кадрҳо ва корҳои махсуси
 Академияи идоракунии давлатии назди
 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон



Бобозода О.О.